

Ба Шӯрои диссертатсионии
6D.KOA-023 назди Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Содиқова Гавхар Иброҳимовна ба диссертатсияи Ашуров Умедҷон Зайнидинович дар мавзӯи “Рушди бахши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банаҳомдарорӣ” (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон), ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ)

1. Муҳимияти мавзӯи тадқиқоти диссертатсионӣ

Мавзӯи тадқиқоти диссертатсионии Ашуров Умедҷон Зайнидинович – “Рушди бахши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банаҳомдарорӣ” мутобиқ ба талаботи дурнамои рушди ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон ба иҷро расидааст. Дар сатҳи минтақавӣ яке аз самтҳои самаранокии стратегияи сиёсати миллӣ ин таъмини рушди ботавозуни иҷтимоӣ ва сурати рушди он дар минтақаҳои алоҳида мебошад. Аз ин лиҳоз муайян намудани афзалиятҳои ҳар як минтақа дар асоси иқтидорҳои мавҷуда, бозори меҳнат ва хусусиятҳои хоси рушди иҷтимоӣ ва демографӣ, имкониятҳои воқеии амалисозии вазифаҳои аввалиндараҷа барои ояндаи миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат яке аз самтҳои асосии фаъолиятро доир ба таъмини рушди минтақаҳо ташкил додааст. Чунон ҷӣ ҳавасмандгардонидани фаъолияти субъектони хоҷагӣ метавонад барои баргараф намудани камбудӣҳо ва иҷрои вазифагузориҳо мусоидат намояд. Аммо, дар шароити муосир рушд ва самаранокии амалисозии раванди фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ хеле паст аст, аз он ҷумла дар бисёр корхонаҳо низоми назорат ва идоракунии самаранок дар дараҷаи кофӣ нест, ки сабаби муфлис гаштани фаъолияти онҳо

мегардад. Ин ва дигар омилҳои мавҷудбуда зарурияти интихоб ва омӯзиши мавзӯи зерин гардидааст. Мақсади тадқиқоти илмии мазкур асосноккунии назариявӣ ва методологии самтҳои инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бо пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оиди рушд ва такмили фаъолияти самаранокии онҳо дар сатҳи минтақавӣ мебошад. Боиси қайд аст, ки рисола ба истифодаи васеи муносибатҳои комплексӣ ва усулҳои мухталифи тадқиқотӣ таъя карда, ба масъалаҳои шароити муосир бахшида ва мутобиқ карда шудааст.

2. Дарачаи асоснокии гузоришҳои илмӣ, хулосаву пешниҳодҳо, ки дар диссертатсия омадаанд.

Дар раванди ҳалли илмии масъалаҳои гузошташуда равишҳои методологӣ ва методи пажӯҳиш, ки муаллиф интихобу истифода намудааст, имконият додааст, ки натиҷаҳои судманди илмӣ дар самти назария ва амалияи истифодаи омилҳои рушди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар сатҳи минтақавӣ, коркарди пешниҳодҳои илмиву амалӣ дар ҷодаи такмили роҳҳо ва методҳои баланд бардоштани самаранокии ин омилҳо рӯи кор омадааст.

Асоснокии хулосаву пешниҳодҳои дар диссертатсия омада ва сатҳи илмияти онҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллиф асарҳои бунёдии олимони иқтисодии ватанивию хориҷиро дар соҳаи назарияи омилҳо ва комбинатсияи самаранокии онҳо эҷодкорона истифода бурдааст.

Дар раванди тадқиқоти диссертатсионӣ усулҳои иқтисодии таҳлил васеъ истифода шудаанд, махсусан: таҳлил ва синтез, таҳлили сабабӣ-оқибатӣ, таҳлили маҷмӯавӣ ва низомӣ, усули мукоисакунӣ, хулосабарорӣ, таҳлили маълумотҳои оморӣ, ифодаёбии графикӣ ва ҷадвалии маводҳои аслий.

Заминаи иттилоотии тадқиқоти илмиро дастурҳо, баромадҳо ва Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумоти Агентии омили назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои ҷопии даврагии иқтисодӣ, маводҳои конференсияҳо, маводҳои таҳлилӣ ва тадқиқотӣ, захираҳои иттилоотии шабакаи «Internet» ташкил додаанд.

Шиносоӣ бо кор нишон медиҳад, ки муаллиф хеле моҳирона бо адабиётҳои илмӣ доир ба мавзӯи тадқиқот кор кардааст, мустақилона далелҳои оморино вобаста ба мақсади тадқиқот ҷамъ овардааст, коркард ва таҳлил намудааст.

3. Саҳеҳӣ ва навгонии тадқиқот ва натиҷаҳои гирифташуда.

Ба назари мо элементҳои навгонии тадқиқоти диссертатсионӣ, ки муаммоҳои илмӣ аз тарафи муаллиф гузошташударо хеле саҳеҳ тавсия медиҳад, чунинанд:

1. Исбот карда шудааст, ки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ субъектҳои мебошанд, ки неъматҳои ҷамъиятиро истехсол меkunанд, вазифагузориҳои давлатиро дар амал ҷорӣ меkunанд ва барои беҳтаргардонидани сатҳи некӯаҳволии аҳоли мусоидат менамоянд. Воқеан, ҳам дар ҳар як минтақа якҷоя ба идоракунии фаъолияти бахши ҷамъиятӣ диққати хоса додан зарур аст, ки маҳс самаранокии фаъолияти сохторҳои муҳим ба монанди корхонаҳои хӯроки омма, тандурустӣ, маориф, хизматрасонии коммуналӣ ва дигарон барои баланд шудани натавҷо сурати инкишофи иқтисодӣ дар кишвар, балки беҳтарии некӯаҳволии ҳар як минтақа мусоидат мекунад;

2. Ҳолате исбот карда шудааст, ки мувофиқи он дар шароити вилояти Суғд мушкилот дар маблағгузори нокифояи бучетӣ, хавасмандӣ заифӣ, музди меҳнати паст, фарсудаҷавии фондҳои асосӣ дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, рақобатпазир набудани маҳсулоти истехсолшаванда ва ғайраҳо зоҳир гардидааст. Муаллиф дарк намудааст, ки идоракунии корхонаи бахши ҷамъиятӣ дар минтақаҳо тағйиротҳои ҷиддиро талаб мекунад. Барои ин воридкунии инноватсияҳо, тадқиқи хусусиятҳои талабот ва

пешниход, эътирофи харочот, таъмини сахехии рақобатпазирии корхонахоро ташкил намуд;

3. Баҳри инкишофи баҳши чамъиятӣ ҳамчун қисми ҷудонопазирии таркибии иқтисодиёти миллӣ баргараф намудани монеаҳои гуногунро талаб мекунад, асоснок карда шудааст;

4. Тавсияҳо оиди такмили фаъолияти корхонаҳои баҳши чамъиятӣ пешниход шудаанд. Дуруст аст: таъмини шаффофияти фаъолият, баргараф кардани номуайянӣ ва монеаҳои бюрократӣ, инкишоф додани низоми идоракунии давлатӣ–иттилоотӣ, баланд бардоштани сифати тайёр намудани кадрҳо ва ҳавасмандкунии шугли аҳолӣ дар баҳши чамъиятӣ самтҳои асосии таҷдиди фаъолияти мазкур мегардад.

Дар сарсухани диссертатсия муҳимияти мавзӯ, сатҳи коркарди он, ҳадаф ва вазифаҳо, гипотезаи диссертатсия ва ғайра муайян карда шудааст.

Дар боби аввал - “Асосҳои назариявӣ – методологии инкишофи баҳши чамъиятии иқтисодиёт дар шароити муосир” ҷанбаҳои концептуалӣ ва мундариҷаи иҷтимоию иқтисодии баҳши чамъиятии иқтисодиёт, масъалаҳои методологии ташкили идоракунии баҳш ва истифодаи таҷрибаи хориҷӣ дар раванди амалисозии фаъолият мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Дар ин боби диссертатсия таснифот ва тафовути заминавии баҳши чамъиятӣ ва баҳогузори аз ғояҳои олимони хориҷӣ таҳия ёфтаанд, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст(с.4-17). Муаллиф фаъолияти хизматрасонии ба аҳолӣ аз тарафи корхонаи баҳши чамъиятӣ таҳқиқ гузаронида, дар асоси чамъбасти ақидаву андешаҳои олимони меёрҳои баҳогузори фаъолияти онҳоро пешниход намудааст(расми 1.2.2). Сипас, муаллиф қайд намудааст, ки фаъолияти корхонаҳои баҳши чамъиятӣ метавонад аз мавқеҳои гуногун ба монанди ҳаҷми барориш, арзиши аслии маҳсулот, шумораи коргарон, андозҳои пардохтшаванда ва музди меҳнат майл дорад. Дар маҷмӯъ методикаи баҳогузори фаъолияти корхонаҳои баҳши чамъиятӣ барои қабул намудани қарори оқилона

нисбати тадқиқи ҳадафҳои давлатӣ дар минтақаҳо имкон фароҳам меоварад. Муаллиф дар асоси тадқиқи таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар идоракунии бахши ҷамъиятии иқтисодӣ механизми ҳамкориҳои давлатию хусусиро ошкор намудааст ва ақида дорад, ки аксарияти неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ метавонад аз ҷониби давлат ё бахши хусусӣ таъмин шавад. Зеро вазифаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз ҷониби ширкатҳои хусусӣ танҳо дар сурати якҷоя шудани сармояҳои бучети давлатӣ ва сармояи хусусии корхонаҳои шакли моликиятшон гуногун иҷро шуда метавонад(с.45-52).

Муаллиф таъкид намудааст, ки дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ва иқтисодиёти гузариш ҳар як кишвар, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон қолаби ташкили корхонаҳои бахши ҷамъиятиро бо назардошти шароити иҷтимоӣ – иқтисодии худ интихоб намояд. Бинобар ҳамин дар шароити иқтисодиёти гузариш истифодабарии нишондодҳои зарурии самаранокии ташкили корхонаҳои бахши ҷамъиятиро, ки принсипҳои умумӣ ва хусусиятҳои иқтисодиёти гузаришро дар сатҳҳои гуногуни хоҷагидорӣ кушода медиҳанд, ниҳоят зарур мебошад.

Дар боби дуюм – “Хусусиятҳо ва омилҳои инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва идоракунии онҳо дар иқтисодиёти вилояти Суғд”, мавқеъ, нақш ва хусусиятҳо, мушкилотҳои рушди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, омилҳо ва қолабсозии он дар вилояти Суғд таҳқиқ карда шудааст. Дар ин боби диссертатсия сараввал таҳлили шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳои вилояти Суғд асосан аз ҳиссаи корхонаҳои минтақа, мақом ва нақши он дар иқтисодиёти вилоят инъикос ёфтааст. Муаллиф қайд намудааст, ки дар давраи солҳои баррасишаванда шумораи корхонаҳои давлатӣ тамоюли афзоиш дорад ва дар соли 2017 ба 13% афзуда, 28%-ро ташкил додааст, ки он оиди самти рушди бахши давлатӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти молиявӣ хоҷагидорӣ корхонаҳои шакли моликияти давлатӣ, маҳаллӣ ва ҷамъиятӣ далолат медиҳад(с.57-59). Бо баробари ин, муаллиф вазъи молиявӣ корхонаҳои алоҳида(корхонаи воҳиди давлатии “Хоҷагии манзилию коммуналӣ”,

КВБ “Сугдфармасевт”, Раёсати тандурустии вилоят)-ро бо мақсади таҳлили нишондиҳандаҳои миёнаи солонаи усутвориҳои молиявии корхонаҳои бахши ҷамъиятии вилоят(ба монанди коэффисентҳои таъминнокӣ бо манбаҳои хусусии маблағгузорӣ, мустақилияти молиявӣ, устуворнокӣ) ҳисоб намудааст(с. 76-80). Муаллиф норасоии воситаҳои гардонро, ки ба миқдору сифати хизматрасонии истеҳсолшавандаи ҷамъиятӣ таъсири назаррас мерасонад, эҳсос намуд ва барои бартараф намудани ин камбудӣ истифодаи захираҳои корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, ҷустуҷӯи роҳҳои солимгардонии молиявии ин бахшҳо ва андешидани чораҳо оиди тақвият бахшидани фаъолнокии иқтисодии корхонаҳои бахш тавассути таҷдид намудани фондҳои асосӣ бо баланд кардани сифати хизматрасонӣ ба аҳоли пешниҳод намудааст (с.81-82).

Дар айни замон дар илми иқтисодшиносӣ ақида оиди инкишофи нобаробари минтақаҳо падидаи умуми эътирофшуда ва қонуни иқтисодӣ мавҷуд аст, дар ин замина ақидаи олими рус Н.Зубаревич оиди ҷой доштани нобаробарии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар тақсимшавии сатҳи даромад, шугли аҳоли, маҳсулоти умумии минтақавӣ ба ҳар як аҳоли ба эътибор гирифта шуда, муаллиф нақши корхонаҳои бахши давлатиро дар истеҳсоли МУМ ба ҳар нафар аҳоли тадқиқот гузаронидааст. Ба гуфтаи дигар хангоми зиёдшавии шумораи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, тағйирот дар мазмуни МУМ ба ҳар нафар аҳоли метавонад тамоюли мусбӣ ба 90,73 мавқеъ дошта бошад, ки оиди инкишофи мусбии бахш дар иқтисодиёти минтақа далолат медиҳад.

Бо истифодаи бастаи махсуси барномаи амали бо фарзияи “statistik” тариқи мошинаи электронӣ – ҳисоббарорӣ ҳисобҳо амалӣ намудааст, ки бо таҳлили коэффисенти коррелятсия ва қимати коэффисенти детерминатсия нақши корхонаҳои бахши давлатӣ дар таркиби МУМ ба ҳар нафар аҳоли таҳлил намудааст. Аз ин лиҳоз коэффисенти кашиши ҳар як омил ошкор карда шуда, таъсири онҳоро ба нишондиҳандаи ҷамъабастӣ инъикос намудааст.

Дар натиҷа нишондиҳандаи интегралӣ иқтисодии минтақа ва таъсири корхонаҳои бахши ҷамъияти ба ин нишондиҳанда ошкор гардиданд, ки имконияти баҳогузори аҳамияти микдорӣ, иҷтимоӣ иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятиро додааст.

Дар диссертатсия таъкид шудааст, ки ташаккул ва инкишофи бахши фаъолияткунандаи ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи мустақим ва муҳими мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ мебошад, зеро самаранокии бахш дар бораи иҷрои муваффақи вазифаҳои давлатӣ дар минтақаҳо шаҳодат медиҳад ва қобилияти давлатро дар нигоҳдории инкишофи ба ҳам пайвастаи ҳамаи секторҳои иқтисодиёти кишвар инъикос мекунад. Бинобар он муаллиф ба ин паҳлуи масъала аҳамият додааст(с.91-95).

Дар боби сеюм – “Такмили тарзҳои танзими фаъолияти бахши ҷамъиятӣ дар дараи таъмини инкишофи минтақаҳо” самтҳои таҷдиди механизмҳои ниҳодии инкишоф ва афзалиятнокии фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ тадқиқ ва муайян карда шудданд.

Дар рисола муайян карда шудааст, ки инкишофи иҷтимоӣ – иқтисодии минтақавии вилояти Суғд аз вазъияти муосири субъектҳои амалкунандаи иқтисодиёт, афзалиятҳои мушаххаси онҳо, инчунин мавҷуд будани стратегияи мустақили комил оиди татбиқи ҳадафҳои мушаххас ва ҳаллу фасли масъалаҳо вобастагии зич дорад. Бо ин мақсад муаллиф самтҳои асосии таҷдиди бахши ҷамъиятиро ошкор намуда, дар ҳар минтақаи алоҳида татбиқи самтҳои зикршударо бешубҳа барои воридкунии саҳми калон ба инкишофи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим донистааст.

Ба ақидаи муаллиф ба самтҳои асосии таҷдиди бахши ҷамъиятӣ дохил кардан мумкин аст:

-бо мақсади баланд бардоштани сифати омодагии кадрҳо ва самаранокии идоракунӣ оиди хавасмандгардонии шуғл дар бахши ҷамъиятӣ чораҳо андешидан зарур аст;

- таъмини шаффофияти фаъолияти истехсолӣ ва хочагидории корхонаҳои баҳши чамъиятӣ;
- истифодаи ҳамкориҳои давлатӣ-хусусӣ дар истехсоли неъматҳои чамъиятӣ;
- баргараф намудани номуайяни ва монеаҳои бюрократӣ;
- ташкил ва инкишоф додани низоми идоракунии давлатӣ – иттилоотӣ бо номи “ҳукумати электронӣ”;
- такмил додани механизмҳои ниҳодии инкишофи корхонаҳои баҳши чамъиятӣ мебошад(сах.101-103).

Аз он ҷумла муаллиф мешуморад, ки дар баробари он Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ низ бояд барои такмили фаъолияти баҳш чунин чораҳои андешад, аз он ҷумла таҷдиди фаъолияти ҳамаи субъектҳои баҳш; вориднамудани низоми иноватсионии идоракунии баланд намудани сифат ва маданияти хизматрасонӣ; такмил додани фаъолияти муассисони томақтабӣ, умумӣ ва олий (оиди пешниҳоди таълими роғони босифат); ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ – техникаии пешқадам ва дигарҳо.

Дар хотимаи диссертатсия хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо дар 25 банд омадааст.

4. Муҳимияти хулосаву пешниҳодҳо ва имконияти истифодаи онҳо дар илм ва амалия.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ дар имконияти истифодабарии натиҷаҳо дар ҷараёни татбиқи барномаҳои дарозмуддати рушди иҷтимоиву иқтисодии вилояти Суғд, барномаҳои соҳавӣ, ки пайваста бо сифату хусусиятҳои минтақаи шимоли Тоҷикистон таҳия шудаанд, доро мебошанд. Ба ғайр аз ин, натиҷаҳои тадқиқот дар ҷараёни таҳия ва коркарди сиёсати иқтисодии давлат аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии хочагии манзилию коммуналии вилояти Суғд, Раёсати тандурустии вилояти Суғд ва КВД Суғд – Фарматсия васеъ истифода мегардад.

Иштироки шахсии муаллиф дар дастрасии натиҷаҳои илмӣ дар коркарди назария оид ба такмили фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар шароити муосир, инчунин иштирок дар конференсҳои гуногуни илмӣ – назариявии донишгоҳ, мухталифи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ ифода меёбанд.

5. Арзёбии моҳияти диссертатсия, сатҳи комилии он, эродҳо доир ба шаклгирии диссертатсия

Албатта, тадқиқоти диссертатсионӣ аз нигоҳи муқарризи дорой як қатор носоҳеҳӣ аст, ки умуман наметавонад сифати илмии ва меҳнати илмии муаллифро коста намояд. Эроду дархости муқарризи чунин аст:

1. Дар рисолаи илми тавсифи асосҳои илмӣ ва концептуалии бахши ҷамъиятии иқтисодиёт хуб баён карда шудааст. Вале хусусият, принсипҳои фаъолият ва ҷиҳатҳои қиёсии он дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ба таври возеҳ баён нагаштааст.

2. Дар параграфи 1.3. таҷрибаи хориҷии идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёт (расми 1.3.1.) оварда шудаанд, аммо хусусиятҳо ва ҷиҳатҳои афзалноки он дар шароити кунунӣ пурра қушода нашудааст.

3. Баҳодиҳии ҳолати корхонаҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёти вилояти Суғд дар параграфи 2.1 бештар ба баҳои миқдорӣ таъя карда шудааст ҳол он, ки дар расми 1.2.2. меъёрҳои баҳогузориин ин бахш оварда шудаанд. Дар асоси он унвонҷӯ ҳулосаҳои зарурӣ наборовардааст.

4. Дар рисолаи илмии унвонҷӯ таснифи омилҳо ва таъсири он ба рушди бахши ҷамъиятии иқтисодӣ оварда шудаанд, аммо пешгӯии инкишоф ва бартарафкунии омилҳо бо дарназардошти дурнамо пешгӯи карда нашудаанд.

5. Ҷоизи қайд аст, ки рисолаи илмӣ аз иштиботҳои имлою грамматикӣ дур нест ва барои ошкории мазмуни вожа ва ибораҳо метавонад мушкилӣ эҷод намояд.

Боиси қайд аст, ки камбудихо ва норасогиҳои номбаршуда аҳамият ва манзалати илмӣ ва амалии тадқиқоти гузаронидашударо паст намекунад. Сохтори диссертатсияи номзадӣ аз нуқтаи назари мантикӣ дуруст буда, рисолаи илмӣ дорои унсурҳои навгонии илмӣ мебошад. Диссертатсияи Ашуров У.З., бо худ фаъолияти мустақилона, пурра ва ба итмомрасидаро ифода мекунад.

6. Тасдиқи ифодаи натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ дар нашрияҳои илмӣ

Асарҳои интишоршудаи муаллиф иқтибосҳои илмӣ ва хулосаву пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷойдоштаро дар худ инъикос намудаанд. Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 9 мақолаи илмӣ, аз он ҷумла 7 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз тарафи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҚОА Федератсияи Русия эътирофшуда, ҷоп карда шудаанд.

7. Мутобиқати мазмуни автореферат бо мазмуни диссертатсия

Автореферати диссертатсия мазмуни асосии тадқиқоти диссертатсиониро дар худ инъикос намудааст ва дар он навгонии илмӣ, ки ба ҳимоя бароварда мешавад, ҷой гирифтааст.

Аз нигоҳи мазмуни илмӣ ва шакли баён диссертатсия дар мавзӯи **“Рушди баҳши ҷамъиятии иқтисодиёти минтақа: асосҳои илмӣ ва механизмҳои банизомдарорӣ”** (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон) бешубҳа кори илмии тахассусӣ буда, дар он ҳалли муаммои илмӣ, ки аҳамияти муҳиму афзалиятнокро дар рушди илми иқтисоди ватанӣ доро аст, комилан бо талаботи Низомномаи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст. Аз ин лиҳоз муаллифи он

Ашуров Умедчон Зайнидинович сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ) мебошад.

**Муқарризи расмӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ,
дотсенти Донишкадаи иқтисод ва савдои
Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон**



Содиқова Г.И.

*Донишкадаи иқтисод ва савдои
Донишгоҳи давлатии тижорати
Тоҷикистон, 733700 ш. Хуҷанд,
х. Сомонӣ 169. Тел. (992) 92-706-26-62.
e-mail: sadikova.gavhar@mail.ru*

Имзо тасдиқ карда шуд.

Сардори шӯъбаи кадрҳо Бобоев Б.

